



## **«Гуфтугүй бо Умари Хайём»**

*Аз Накхати Чон*

**Барои онҳое, ки дар чустучуй ҳақ ҳастанд**

«Заррае худатонро ба мо нофахмҳо фахмонед? -Шумо одат кардаед, ки бо роҳи тайшуда равед, ман мекушам, ки роҳи навро ёбам.

- Роҳи наватонро кашф кардед?

- Ҳоло наёфтаам, дар чустучуяш ҳастам. Кашфи роҳи нав ба ҳар кас мұяссар намешавад, ҳазорон ҳазор мекӯшанд, ба яке мұяссар мешавад роҳи нав. Инҳо хушбахтанд. Шогирди азизам, ба ту дар баҳри пурталотуми зиндагӣ роҳи худро ёфтганро орзӯ мекунам. Худо ёри ҳардуямон бод!» (Ҳошим Гадо)

**«Нокарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист, бигӯ?**

**В-он кас, ки накард гунаҳ чун зист, бигӯ?**

**Ман бад қунаму ту бад мукофот дихӣ,**

**Пас фарқ миёни ману ту чист, бигӯ?»**

## **Умари Хайём**

Мақсад бо ин рубои оғоз шудани ин маҷмуъа бе асос нест. Мо шоҳиди онем, ки дар бисёр маъракаву ҷашиҳо бо монанди рӯзи таваллуд, хонадоршавӣ, ҳатна ва дигар маъракаву маъракагаҳо, ки дар зиндагии мо ба ҳукми қонун амал мекунанд ин рубои ва монанди инро аз ашъори Хайём мавриди истифода қарор медиҳанд. Ва мутаасифона ин аз тарафи шаҳсони ба сурат «интелегесия» бештар ба амал меояд, ва ин гуфтаҳо дар он вақте, ки номи Офариҷгорамон зикр мешавад бештар садо медиҳанд. Қасоне, ки ин гуфтаи шоирро барои рӯйпуш карданӣ нопокиҳои худ ҷавшан мекунанд ва ё агар кардани бошанд мо бо пуррагии комил ин гуна ашҳосро бемасъулият гуфта метавонем.

Хайём дар асри 11-и мелодӣ зиндагонӣ ба сар бурдааст ва ӯро дар дунёи тамаддун ҳамчун як файласуфи барҷаста мешиносанд.

Ба фикри мо хуб мешуд, ки пеш аз иқтибос овардани гуфтаи ин ё он шоир ва нависанда замон, макон ва ҳолати иҷтимоии онро омӯхта баъд, агар бо мавзӯъ пайваст бошад, мавриди исифода қарор дигем. Шоир дар замони пурошуби ҷамъияти феодалий, замони ҷангу ҷидолҳои мазҳабӣ ва қашмакашҳои сиёсӣ ба

мақсади соҳиби ҳокимият шудан ва дар ин роҳ «моҳирона» аз дин Худоро ҳамгун ҳимоятгар ба мақсадҳои ғаразноки худашон истифода мебурданд, зиндай ба сар бурдааст. Албатта ҳолати рӯҳии шоир дар ин вақт, ки дар ҷустуҷуи ҳақ буду дар сари роҳи ҳақ монеъҳои бисёре мавҷуд буданд, ўро ба эъчоди чунин мисраҳои эътиrozӣ ба Офариҷгор сабаб мешуданд.

Хонандай азиз, мо дар ин китобча мақсади довариро, ки мансуби Парвардигорамон ҳаст, надорем. Ҳамаи мо оғаридаи Ӯ мебошем ва ба ин имони комил дорем. Агар бо диққат ашъори Ҳайёмро мутолия кунем барои мо чунин манзара баръало намоён мешавад, ки Одамро Ҳудованҷ мисли Ҳудаҳ аз ибтидо муқаддас ва бегуноҳ оғариҷ ва барои Ӯ шароити майшаташро муҳаё соҳт (Китоби Муқаддас, Ҳастӣ 1:26-29).

Шоир ҳам аз насли одам мебошад, ки ба туфайли гуноҳ дар дунё зиндагонӣ ба сар бурда бо ташвишҳои зиндагӣ андармон бурда ба ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ дучор шуда ҳиссиёташро бо шеър ифода кардааст. Ӯ ба хотири фаромӯш кардани носозориҳои зиндагияш, ҷашм пушидан аз беадолатии замонааш ва бевафоии атрофиёнаш майро дар базе ҳолатҳо мунису ғамхори Одам интиҳоб кардааст.

Аммо ин Ҳайёмро тасаллии комил надода Ӯ дар ҷустуҷӯи ҳақ дар талош мебошад. Чуноне, ки мо мебинем пояи адолатро дар замин пайдо карда натавониста ручуъ ба Ҳолиқи оламу одам – Офариҷгор мекинад:

«Гар бар фалокатам даст буди чу Яздон, Бардоштаме ман ин фалакро зи миён» ва бо ин мисраҳояш бори дигар қудрати Илоҳиро барои тасаллои худ баръало нишон медиҳад.

Акнун мо ба тафсири рубоие, ки сабабгори навиштани ин маҷмуъа гаштааст сар мекунем.

«Нокарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист, бигӯ?»

Умарӣ Ҳайём модоме, ки чунин саволро ба миён мегӯзорад мо дар вуҷуди Ӯ бедоршавии Рӯҳро дарк мекунем. Ҳудо дар ибтидо одамро бегуноҳ ва дар дили Ӯ ин нақшаро қашид, аз ин сабаб вақте, ки одам гуноҳ мекунад Ӯ инро нисбат ба атрофиёни худ пештар мебинад. Агар кас гуноҳ карда худашро сафед нишон додани шавад, албатта ҳудро фиреб медиҳад. **«Агар гӯем, ки мо гуноҳе надорем, - ҳудамонро фиреб медиҳем, ва дар мо ростӣ нест.»** (Инҷил, 1 Юҳанно 1:8)

Шоир дар ҳамин мисраъ як фикри дигареро зоҳир месозад: - Яъне дар ин ҷаҳон одами бегуноҳ нест. Вақте ки Ҳудо ҷаҳонро оғариҷ Одаму Ҳавворо дар ҷои бехтарин маскан дод ва барояшон ҳамагӣ як қонун муайн кард. Лекин

онҳо аз қонун саркашӣ карда гуноҳ карданд ва аз боғи биҳишт ронда шуданд. Исботи ин дар Китоби Муқаддас чунин омадааст:

**«Касе одил нест, як нафар ҳам нест.»**

**«Чунки ҳама гуноҳ карда, аз ҷалоли Ҳудо маҳрум шудаанд.»**  
(Инчил, Румиён 3:10,23 )

Ин мушкили асосии одамизод мебошад **«Ҳама гуноҳ карда ва аз ҷалоли Ҳудо маҳрум шудаанд.»** Ҳамаи мо гуноҳ кардем, пас мукофоти мо чист? - Ин мавзӯи дигар аст. Мо медонем, ки Ҳудо муқаддас аст, агар ин хислати Ӯро мо қабул мекунем, пас гуноҳ назди Ӯ ангӯшти шашум аст. Барои мисол: - Мо аз чойнике, ки пур аз чой ва як қатра заҳр дошта бошад чой менӯшем? Албата не! Ҳол он ки заҳри он аз 1% ҳам кам ҳаст. Ба ин монанд Ҳудо 100% муқаддас мебошад ва назди Ӯ биҳишт ҳам муқаддас мебошад ва дар ба он гуноҳро дохил кардан мумкин нест. Мисоли дигар – дар зарфи қалони пур аз шир як қатра сиёҳӣ афтад тамоми шир сиёҳ мешавад, лекин ба зарфи сиёҳдор чи қадаре, ки сафедӣ резем сафед намешавад. Аммо барои мо гунаҳкорон сафед шудан лозим аст ва дар бисёр мавридҳо мо амали бад ё неки худро ба розигии Ҳудо нисбат дода худро тасалло дода дар он ҳолат мо шеъри Хайёмро бо худ сипар мекунем. Ҳол он, ки дар биҳишт барои гуноҳ ҳеч кас узре надорад. Дар Китоби Муқаддас омадааст: -

**«Лекин мо медонем, ки ҳар чи шариат мегӯяд, ба аҳли шариат рӯ оварда мегӯяд, то ки ҳар даҳоне баста шавад ва тамоми олам пеши Ҳудо айбдор гардад, чунки бо аъмоли шариат ҳеч одаме пеши Ӯ сафед наҳоҳад шуд; зоро ки гуноҳ ба воситаи шариат дониста мешавад.»** (Инчил, Румиён 3:19–20)

Ҳамаи одамон назди Ҳудованд айбдор гардидаанд, Ҳудо не, балки мо айбдор шудаем. Агар имрӯз мо шикоят карда тавонем дар он рӯз даҳони мо баста мешавад.

Ин чӣ хел мумкин аст, ки Ҳудо моро офарид ва барои мо шариат дод, мо бошем ҳар вақте ки хоҳем қаҷ рафторӣ мекунем? Табиати мо доимо моро ба роҳи қаҷ ҳидоят мекунад, аммо мо бояд донем, ки «бори қаҷ ба манзил намерасад!» Саволе ба миён меояд, ки чи хел мо аз гуфтаи Ҳудо саркашӣ карда боз ба Ӯ шикоят кунем? Ҳудованд аз ҳамаи паҳлуҳои зиндагии одамизод хабар дорад.

Оё дар ин дунёроҳи озод шудан аз гуноҳ вучуд дорад? Боз саволе ба миён меояд, ки Парвардигор ба мо ёри дода метавонад? Оё Ҳудо роҳи озод шуданро барои мо тайёр накардааст? Пас кӣ моро аз ин ҷисми гирифтори

мамот раҳой медиҳад? Дар замон ва муҳите, ки Ҳайём зиндагӣ мекард албатта ба ин саволҳо ҷавоб ёфтанд мушкил буд. Ва ҷавобҳое, ки одамизод барои тасаллии худаш пайдо мекард ба монанди: - кори нек, тоату ибодат, закоти мол барин аъмолҳо, ки ба воситаи шариат ба майдон пайдо мешуданд, ба Ҳайём ва одамони аз ҷиҳати шуурнокӣ пешрафтаи он вақт оромиши рӯҳиро дода наметавонистанд.

Ва инак мисраи дуюм:-

### **«В-он қас, ки накард гунаҳ, чун зист, бигӯ?»**

Одамоне, ки аз ҳамсухбаҳо ё атрофиёнашон ба ин савол ҷавобро мепурсанд ин хуб аст. Аз қадим то замони мо Каломи Ҳудо ба воситаи пайғамбарон ба мо омада расидааст ва қасе ки бо Калом ошно мебошад, агар дар ҳамон ҳолат дар он ҷо бошад, мо имони комил дорем, ки ин гуна ашхос ба саволи худашон ҷавоби саҳҳо ҳоҳанд гирифт. Агар дар дунё одами одил намешуд саёраи мо аллакай ба мисли шаҳри Садӯм мешуд (Китоби Муқаддас, Ҳастӣ 19:28-29). Он Қасе, ки дар ҷаҳон бегуноҳ зист, ин Исои Масех мебошад ва Ҳудо Ӯро барои мо ҳамчун намуна фирстод ва дар Инҷил ҳамаи ин равшан нишон дода шудааст.

Ҳудо нақша ва дарҳостҳои Ҳудро ба воситаи одамони гуногун аз замонҳои гузаштаи дуру наздик бо Рӯҳи Ҳуд дар аҳдҳои қадим ва ҷадид дар Китоби Муқаддас, ки ба мо омада расидааст нишон медиҳад. Аз ҷумлаи пайғамбароне, ки бегуноҳ зист танҳо як пайғамбар – Исои Масехро ҳамчун рамзи одами бегуноҳ ба мо нишон медиҳад.

*«Ва Ӯ Масехи Писари Ҳудост, ки ба ин мо эътирофи ҳудро боматонат нигоҳ медорем. Ва гайр аз Ӯ мо дигар саркоҳине надорем, ки дар заъфҳоямон ба мо дилсӯзӣ намояд, Ӯ монанди мо дар дунё озмудаи висвасаҳо шуда гуноҳ накард.»* (Инҷил, ба Ибриён 4:14-15)

*«Зоро Ӯро, ки аз гуноҳ бехабар буд, барои мо қурбони гуноҳ соҳт, то ки мо дар Ӯ адолати Ҳудо шавем.»* (Инҷил, 2 Қўринтиён 5:21)

«Марям гуфт: - Ман фиристодай Парвардигори ту ҳастам, то туро писаре покиза бибахшам.» (Қўръон: Сураи Марям 19:19)

Биёед ба манзараи мудҳише, ки одамон саргарми гуноҳҳои ҳуд зиндагӣ мекарданд, назар андозем. Душманони Исои Масех Ӯро дар салиб чормех карда бо суханони таҳқиромез дар гирди Ӯ ҷамъ шуда буданд. Ӯ ба ҷои он, ки дар ғами ҷисму ҷони Ҳуд нолаву фарёд кунад, дуо мекард: «Эй Падар инҳоро биомурз, зоро ки намедонанд ий кор мекунанд.» (Инҷил, Луқо 23:34) ва бо ин дар дами марг муҳаббати Ҳудро ба одамон нишон дод.

Акнун ба таҳлили мисраи дигар мегузарем:-

«Ман бад кунаму ту бад мукофот дихӣ»

Яъне Хайём аз Ҳудо одами бегуноҳро ҷӯён ва аз тарзи зиндагии ӯ пурсон мешавад. Шоир дар ин мисра бо аъмоли бади ҳуд аз Ҳудо мукофотро нигарон мебошад. Ҳудо муқаддас ҳаст ва агар Ӯ ба ивази гуноҳ мукофот медод, Одамро, яъне оғаридаи дастҳои Ҳудро барои як гуноҳаш аз биҳишт намеронд. Одам барои гуноҳаш аз Ҳудо ҷазо гирифта ба марг ҳукм шуда аз биҳишт ронда шуд, чун ки «*музди гуноҳ марг аст*» (Инҷил, Румиён 6:23).

Касоне, ки ин шеъри Хайёмро бо мақсади доварӣ ва шикоят истифода мекунанд, онҳо Ҳудоро айбдор мекунанд. Дар Каломи Ҳудо чунин гуфта шудааст: - «Ӯ ба ҳар қас мувофиқи аъмоли вай подоши хоҳад дод.» (Инҷил, Румиён 2:6). Ва гуфта мешавад, ки Ҳудо рӯйбинӣ надорад. Дар рӯзи доварӣ ё рӯзи қиёмат Ҳудо ба ҳар инсон аз рӯи ин қонунҳо доварӣ хоҳад кард. Дар назди Ҳудованд Яҳудӣ, Масехӣ, Мусулмон ва дигарон сарфи назар аз пуст ва најод фарқ надоранд, ҳама назди Ӯ як аст. Пеш аз ҳама мо гуноҳкорем ва Хайём бо тасдиқи ин чунин мегӯяд: «**Нокарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист бигу?**»

Дар ин ҷо мушоҳида мешавад, ки мисраи «**Ман бад кунаму ту бад мукофот дихӣ**» -ро ин гурӯҳ меҳоҳанд бе ягон масъулият дар вақте, ки гуноҳ мекунанд аз Ҳудо мукофот гиранд. Ин чӣ хел мешавад? Оё ин аз ҷиҳати мантиқ дуруст аст? Албатта не! Агар касоне, ки бар ивази гуноҳ мукофот гирифтани ҳастанд, оё ба монанди онҳое нестанд, ки ба замини хушк сангреза пошида умеди гандум гирифтанро доранд?

Бале, ба чунин одамон бо гуфтаи Носири Ҳусрав:

«Касе гар тухми ҷав дар кор дорад,

Зи ҷав гандум наёбад бидравидан»

ҷавоб кифоя мебошад.

Ҳадафи мо ин аст, ки Ҳудо моро оғарида ба роҳи ҳаёти ҷовидонӣ ҳидоят мекунад ва дар баробари аъмоли ҳар яки мо мӯзде медиҳад. Оё ин аз рӯи адолат мебошад, ки мо дар ивази аъмоли бади хеш барои мукофот гирифтан бо Ӯ дар ҷадал шавем?

Ба хонандаи муҳтарам бори дигар хотиррасон карданӣ ҳастем, ки тамоми замину осмон ва вучудияти зинда ба Ҳудои ягона тааллук дорад ва Ӯ дорои қудрат, тавонойӣ, нур, муҳаббат ва ҷалол мебошад. Ва саволе ба миён меояд, ки агар мо аз ашъори шоирон фақат барои коҳилий, дурӯғ, шаҳват, танпарварӣ,

айшпарастӣ ва дигар сифатҳои баде, ки моро ба ҷоҳи торики ҷаҳолат ва нестӣ мебарад истифода бурда ва ба атрофиён чунин рафтори ношонистаро намоиш дихем, рӯҳи мо метавонад бо сифатҳои Офариидгор қавӣ гардада сазовори ҷалоли Ӯ гардем? Ҳаргез Не!

Чунин амали кас фақат сазовори ғазаби Ҳудо мешаваду ҳалос. Мо аз таърихи гузаштаи дунё огоҳи дорем, ки сарфи назар аз миллату нажод аз ҳар гӯша баъзе ашхос ҳудро Ҳудо эълон карда ва оқибат бо пайравонашон ба ғазаби Ҳудои Ҳақ гирифтор шуданд.

Ҳадафи мо ин аст, ки Ҳудо моро оғарида ба роҳи ҳаёти ҷовидонӣ ҳидоят мекунад ва дар баробари аъмоли ҳар яки мо мӯзде медиҳад. ? «*ва ин шаҳодат аз он иборат аст, ки Ҳудо бо мо ҳаёти ҷовидонӣ ато намӯдааст, ва ин ҳаёт дар Писари Ӯст.*» Инчил - (1) Юҳанно 5:11

Оё ин аз рӯи адолат мебошад, ки мо дар ивази аъмоли бади хеш барои мукофот гирифтани бо Ӯ даъво қунем?

«**Ман бад қунаму ту бад мукофот дӣҳӣ,**»-ро мумкин, аксарияти мо барои тасаллои дили ҳудамон қабул қунем, аммо аз таҳти дил мо дарқ мекунем, ки гуноҳ карда аз начоти Ҳудо маҳрум шудаем. Бинобар ин ҳамаи мо дар ивази гуноҳ соҳиби мукофоти бад мебошем. Бахшидани гуноҳ аз тарафи Ҳудо қиммат аст ва ҳама гуна гуноҳ бе рехтани хун пок намешавад. (Инчил, Ибриён 9:28)

Дар бораи бахшидани гуноҳ дар рӯзи доварӣ камтар сӯҳан мекунем. Ба монанд ақидае, ки Ҳудо бахшанда аст ва гуноҳҳои моро ба хотири корҳои нек мебахшад, чунин ҳуносae баровардан мумкин аст, ки мо метавонем гуноҳе ба мисли ягон кас ё ҳамсояи ҳудро ранҷонда фақат узр мепурсему тамом.

Аммо чӣ хеле ки мебинем масъала ин тавр ҳал намешавад ва дар ин ҳолатҳо музди гуноҳ дар ваъзе вақт бисёр қиммат мешавад, ҳато то қурбонии чон. Агар бо роҳи бахшидани якдигар равем, дар он ҳолат мо мебинем, ки ба ҳар ду ҷониб қурбонии зиёд ба мисли обурӯй, эътибор ва нуфузе, ки мо доштем лозим мебошад. Ва дигар ин аст, ки амали бад; - зино, дурӯғ, қизб, ки аз одам сар мезанад ва гӯем, ки Ҳудо мебахшад, оё ин дуруст аст? Агар Ҳудо бо чунин рафтори мо муросо қунад, пас чӣ хел мо гуфта метавонем, ки Ҳудо муқаддас аст? - Бале Ҳудо муқаддас мебошад ва бахшидани гуноҳи одамон бо анҷоми амали некашон ба Ӯ муносиб намебошад. Яъне ақидаи он ки мо гуноҳ қунему – Ӯ мебахшад нодуруст аст!

«**Дар ин лаҳзаҳо аксар одамон мепурсанд? Чаро Ҳудо наметавонад ба ҳеч чиз, ҳамин хел бахшад?.... Одамон қудрати фаҳмидан надоранд, ки ҳар як бахшиш бо пардоҳт вобаста аст. Мисол, духтари ман дар хона ҷароғро**

**шикаст. Ҳамчун падари дўстдор ва бахшанда ман ўро ба зонуям шинонда таскин дода мегўям:**

**--- Духтарам, гиря нақун. Падарат туро дўст медорад ва мебахшад.**

**Дар ин чо, одатан ҳамсўҳбати ман илова мекунад:**

**--- Ана, Худованд ҳам бояд чунин рафтор кунад!**

**Он тоҳ, мепурсам:**

**--- Пас музди чароғро кӣ медиҳад?**

**Охир, пулро – ку ман додам? Бахшиши ҳама вақт нарх дорад.»** (Чош Мақдауэлл, На Танҳо Дуредгар, 81)

Мутаасифона дар муомилаи одамон шахси бетараф ба гунаҳкор тасаллӣ дода: - «Худо мебахшад» - мегўяд ва ҳатто одамон ба ин чизи пуч бовар карда даст ба гуноҳ мезананду худро бовар мекунонад, ки Худо онҳоро мебахшад. Агар ин хел бошад, бо гуфтаи Чош Мақдауэлл: «Гуноҳ ҳеч арзише надорад», бахшидани гуноҳ кори мушкил аст. Шумо тасаввур кунед, ки касе ба молу ҷони шумо таҷовуз карду шумо ўро мебахшед. Албатта не! Шумо тарафдори ҷазо гирифтани гунаҳкор мебошед.

**«Зеро ки шумо бо файз ба воситай имон начот ёфтаед, ва ин на аз шумост, балки атои Худост.... Бахшиши файзи Худо ҳаёти ҷовидонист ба воситай Худованди мо Исои Масех.»** (Инцил, Эфсусиён 2:8, Румиён 6:23).

Хонандай азиз акнун каме дар бораи мисраи «Пас фарқ миёни ману ту чист, бигу?» меистем.

Дар ин мисраъ шоир ва қасоне, ки байни худ ва Офаридгор фарқиятро нодида онро бо эҳсосоти хоса замзама мекунанд мо ангушти афсус ба даҳон мебарем.

Фарқият ин аст, ки мо муҳточи Худо, яъне начотдиҳанда: **«Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯjam: ҳар кӣ қаломи Маро бишнавад ва Фиристандаи Ман имон оварад, ҳаёти ҷовидонӣ дорад ва ба доварӣ намеояд, балки аз марғ ба ҳаёт гузаштааст.»** (Инцили Юҳанно 5:24)

Чунин ашхос ин дунёро барои худ биҳишти мөҳисобанд. Мутаасифона мо дар байни одамони соҳибмаълумот дар бисёр маъракаҳо мешунавем, ки ду мисраи Ҳофиз:

«Ман ки имрӯзам биҳишти нақд ҳосил мешавад,

Ваъдаи фардои зоҳидро чаро бовар қунам.»-ро шиори зиндагии худ карда бо ин ба худ як навъ тасаллий медиҳанд.

Ҳамаи ин аз нигоҳи мо ба як суруди дигаре, ки 'ҳасрати танбал' - ном дорад, монанд аст. Ин суруд чунин аст:

«Кор нокарда пули бисёр бошад, мешавад,

Таксарӣ дар паҳдуям тайёр бошад мешавад.»

Дар тамоми ин суруд танбал орзӯҳои дастнорасро ҳоҳон мебошад ва дар охир аз хушку холӣ будани ҳасратҳояш монда шуда чунин хулосабандӣ мекунад:

«Гар ҳама ин орзӯҳоям мұясаррам нашуд,

Хайр майлаш сояи девор бошад, мешавад.»

Онҳое, ки ин дунёро биҳишт меҳисобанд, ин ҳазрати Одами аз биҳишт рондашуда мебошаду ҳалос. Ва инро Китоби Муқаддас чунин маънидод мекунад: - «*Ва ҷаҳон бо ҳавасҳояи гузарон аст, аммо қасе ки иродай Худоро ба ҷо меовараф, то абад боқист.*» (Инчил, 1 Юҳанно 2:17) Ин эътирози шоирро ифода карда моро бовар мекунонад, ки Ҳайём ба Ҳудо эътиroz карда дар ғазаб омада фарқи гунаҳкор ва Қуддусро дида наметавонад ва дар ин ҷо наздик будани Ҳудо ба мо бисёр равshan аст вагарна Ҳайём дар назди кӣ эркагӣ мекард?

Ҳудо ба мо наздик аст? Албатта Ҳудо доимо ба мо наздик ҳаст ва Ӯ ба мо мақсади наздик шуданро дорад.

Бобои Одам дар боғи Адан бо Ҳудо зиндагӣ мекард, ҳазрати Айюб бо Ҳудо мунозира мекард, ҳазрати Иброҳими Ҳалилullo ва ҳазрати Довуд, ки дар васфи Ӯ сурудхонӣ мекард аз ҷумлаи дӯстони наздиктарини Парвардигор буданд ва ҳамаи онҳо гуноҳ карда ба хок рафтанд. Исои Масеҳ на ин, ки дӯст балки пайванди Ҳудои Воҷибулвучӯд ва соҳибқудрат буда ва Ӯ ба хок нею ба назди Ҳудои Падар рафт, ки инро мо аз китоби Инчил:

«Исо, чун инро гуфт, ҷашмони Ҳудро сӯи осмон боло карда, гуфт: Эй, Падар! Соат расидааст: Писари Ҳудро ҷалол дихад. Зоро, ки Ӯро бар тамоми башар қудрат додай, то ки ба ҳар ки Ту ба Ӯ бахшидай, ҳаёти ҷовидонӣ бидихад; ва ҳаёти ҷовидонӣ ин аст, ки Ту, ки Ҳудои ягонай ҳақиқӣ ҳастӣ, ва Исои Масеҳро, ки фиристодӣ, бишносанд.» (Инчилии Юҳанно 17:1-3)

Ва ин Рубои Ҳайём онро ба мо равshan инъикос мекунад, ки:

1. Мо гунаҳкор ва муҳточи наҷотдиҳанда мебошем.
2. Ҳудо Ҳасткунанда ва Довари комил мебошад.
3. Мо мисли Ҳудо қодир, муқаддас ва пок неstem.
4. Одамизод бояд аз ин ошкор бошад на ин, ки бо ин узр қунад.
5. Фарқияти Ҳудо ва мо ин аст, ки Ҳудо қодир ҳаст ва мо муҳточи наҷотдиҳандаем.

Мутаасифона вақте, ки суханро аз Офаридгор сар қунем баъзе ақидаҳое садо медиҳанд, ки тӯё ҳамаи динҳо як чанд ё ин, ки як реша доранд. Ҳаминро гуфтанем, ки чунин ақидаҳо ба шахсони аз китоб тамоман бехабар ё ки дониши пурра надоштангӣ мансуб мебошанд. Шоире ба завҷаи худ изҳори ҳасрат карда гуфтааст:

**«Ту кай медонӣ қадре ёри худатро?»**

**Бар ту касалу сиҳату бемор як аст.»**

Вақте, ки мо пурра касодии рӯҳии худро дарк карда барои наҷот дар талоши ҳақ бо тамоми ҳастиамон мукушем барои мо фарқияти динҳо баръало намоён ҳоҳад шуд. Ҳаёт ва таълимоти Исои Масех аз дигар пайғамбарон ба кулли фарқ карда таваллуд ва мамоташ ҳам нисбат ба дигарон истисно буд, ӯ барои гуноҳои ҷаҳон мурда дар рӯзи сеюм эҳё шуда ба осмон сууд карда то ҳозир зинда мебошад. Ҳамаи динҳои қалони ҷаҳонӣ ба дунё бори дуюм омадани ӯро тасдиқ мекуанд. Инчил мефармояд: Исои Масех гуфт, **«Натарс; манам Аввалин ва Охирин.»** (Инчил, Ваҳй 1:17). Ҳам:

**«Худое ки аз қадимулайём борҳо ва ба тарзи гуногун ба падарони мо ба василаи анбиё сухан рондааст, дар ин айёми охир ба мо ба василаи Писараи сухан ронд, ки ӯро ворисии ҳама чиз таъян намуд ва оламҳоро низ ба воситаи ӯ ба вуҷуд овард. Писараи, ки дурахии ҷалол ва мазҳари моҳияти ӯ буда, ҳама чизро бо қаломи қуввати Ҳуд нигоҳ доштааст, чун татҳири гуноҳҳои моро ба амал овард, ва ямини Кибриё дар афroz нишаст.»** (Инчил, Ибриён 1:1-3)

Мо дарахти бузурги дини Масехӣро, ки саршори меваҳои муҳаббатанд, баръло мебинем ва ӯ мегӯяд - **«Душманони худро дӯст бидоред.»** (Инчил, Матто 5:44)

**Оё шумо дар ҷустуҷӯи ҳақ ҳастед?**

Ин китобча «барои онҳо ки дар ҷустуҷӯи ҳақ ҳастанд.» Исои Масеҳ гуфт: «Ростиро ҳоҳед шиноҳт, ва ростӣ шуморо озод ҳоҳад кард..... Ман роҳ ва ростӣ ва ҳаёт ҳастам; касе наметавонад назди Падар ояд, магар ин ки ба василаи Ман.» (Инчили Юҳанно 8:32; 14:6). Касе ки ҷустуҷӯи ҳақ ҳаст бояд ба шахсияти Исо нигоҳ қунад ва ба Ӯ имон овардан даркор.

Китоби Муқаддас мефармояд, ки имон овардан ин аст.

«Зеро агар ту бо даҳони худ эътироф қунӣ, ки Исои Худованд аст, ва бо дили худ имон оварӣ, ки Худо Ӯро аз мурдагон эҳё кард, начот ҳоҳӣ ёфт, ҷунин одам бо дили худ имон меоварад, ки ин бароиadolati ўст, ва бо даҳони худ эътироф мекунад, ки ин барои начоти ўст. Зеро навиштаҳо мегӯянд: ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, ҳицил наҳоҳад шуд.» (Инчил, Румиён 10:9-10)

Касе, ки имон меоварад бояд ду ҷизро донад ва қабул қунад:- Қӣ будани Исои Масеҳ ва амали Ӯро. Вай Худованд будани Исои Масеҳро эътироф созад ва баландии пояи Ӯро аз дигар пайғамбарон дарк намояд.

Дуюм касе, ки имон оварад, бояд қурбоншавии Исои Масеҳро эътироф намояд ва бо имони комил дарк қунад, ки Исои Масеҳ барои гуноҳҳои мо худро қурбон соҳт ва Худо ӻро аз ҷаҳони мурдагон эҳё намуд.

Вай эътимоди пурра бояд дошта бошад, ки баробари тавба кардан ва ба Исои Масеҳ такя кардан роҳи начот барояш қушода мегардад.

Оё шумо ҳама вақт барои начот ёфтани ба Исои Худованд такя мекунед?

Дӯсти азиз!

Агар аз сидқи дил Исои Масеҳро чун начотдиҳандаи худ аз гуноҳ мепарзиред, ҳоҳишмандем, ки дуои зеринро бо имони комил хонед:

«Эй Парвардигори олам!

**Ман барои начотам мӯҳточи Ту ҳастам ва бахшиши Ту ба ман лозим аст. Ҷунки Ту муқаддас ҳастӣ ва ман гунаҳкорам.**

Эй Худоё, имрӯз ҷашми диламро барои Ту қушодаам, ки Ту даромада тавонӣ. Маро бибахш! Гуноҳҳоямро бибахш! Ман аз ҳамаи гуноҳҳоям рӯй мегардонам ва бахшиши Туру қабул мекунам. Аз Ту ҳоҳиш мекунам, ки диламро бо хуни Исо пок кун. Ман медонам, ки Ӯ барои гуноҳҳоям қурбон шуд. Ман медонам, ки барои начот ёфтани ҳеч коре карда наметавонам, ба ҷуз такя кардан ба Исои Худованд ва ин амалро ба дасти Ӯ додам.

**Эй Худованд, Ту гуноҳҳоямро бахшидӣ ва ба ман ҳаёти ҷовидонӣ ато кардӣ. Барои ҳамаи ин ман аз самими дилам бо имони комил ба Ту ҳамду сано мегӯям.**

**Ба номи Исои Масех, Омин»**

Эй дӯсти азиз, барои ин масъулияти рӯҳонӣ вақтро кашол надиҳед! Ҷунки Китоби Муқаддас мефармояд: «*Мо, ки мададгорони Ӯ ҳастем, аз шумо илтимос мекунем, ки файзи Худоро бефоида қабул накунед, зоро ки Ӯ мегӯяд. Дар вақти мусоид туро иҷобат намудам ва дар рӯзи начот ба ту мадад кардам. Инак алҳол вақти мусоид аст, инак алҳол рӯзи начот аст.*» (Инчил, 2 Қўринтиён 6:1-2)

Ҳоло, ки вақти начотатон аст, ин вақтро кашол надиҳед!